

### ДАР БОРАИ ТАЪМИН СОХТНИ ШУҒЛИ АҲОЛӢ, НИШОНДИХАНДАҲОИ САРМОЯВӢ ВА СОДИРОТ МАЪЛУМОТ ДОДА ШУД

Президент Шавкат Мирзиёев 4 март бо ҳисобот бинобар масъалаҳои қоҳиш додани нодорӣ ва таъмин сохтани шуғл, ҳамчунин оид ба сармояҳо ва нишондиҳандаҳои содирот шинос гардид.

Аз ибтидои соли равон низоми нави кумак барои шуғли аҳоли қорӣ карда шуд. Дар байни 208 ҳокимони ноҳияву шаҳрҳо ва роҳбарони бонҳо бобати ҳамкории дар соҳаи мазкур муҳоҷид ба имзо расид. Дар филиали бонҳо барои кор дар маҳаллаҳо шуъбаҳо таъсис дода шуданд ва «бонкирҳои маҳалла» таъин гардиданд.

Дар натиҷа моҳи январ 239 ҳазор нафар, моҳи феврал бошад, 480 ҳазор нафар ба фаъолияти меҳнатӣ ҷалб карда шуданд. Аз ибтидои сол барои тирорати хурд ва миёна дар ҳаҷми умумии 14 триллион сум, аз ҷумла 2 триллион сум дар доираи барномаҳои соҳибқарорӣ воқоъ гардиданд.

Ба аҳоли дар бораи имкониятҳои ба даст овардани даромад, лоиҳаҳои тирорати тайёр пешниҳод мегардад ва бобати татбиқ намудани онҳо чорабиниҳои таълими гузаронида мешаванд. Санади ҷойгиршавӣ дар кор дар мақомоти андоз тасдиқ карда шуда, мониторинг иҷро мунтазами вазифаҳои ба зиммаи ашхоси масъул гузошта шуда бурда мешаванд.

Натиҷаҳои таҳлил дар ҷамъомад пешниҳод карда шуданд.

Нишондиҳандаҳои баланд бобати бо шуғл таъминкунӣ дар вилояти Чиззах, Самарқанд, Бухоро ва Навоӣ, ҳамчунин дар доираи лоиҳаҳои

Бонки миллӣ, «Асақабонк», «Микрокредитбанк» ва Бонки рушди тирорат ба қайд гирифта шуданд. Вале дар вилояти Сирдарё, ҳамчунин дар 24 ноҳия ва шаҳр натиҷаҳо ғайриқаноатбахш буданд. Бинобар ҳамин, нисбати 30 роҳбар, ки дар иҷрои вазифа самаранок буд ба даст наовардаанд, «чораҳои дахлдор андешида шуданд.

Таъкид гардид, ки бо дарназардошти таъриби гуногуна, моҳҳои наздиктарин бояд самаранок кор баланд бардошта шавад, бекорон ба таълими касб ва меҳнате, ки даромад меоварад, ҷалб карда шавад. Супориш дода шуд, ки дар мавсими баҳори қорӣ кишти зироат дар тамоми қитъаҳои наздиқавлиги ва заминҳои ба иҷорадодашуда бо назорати ҷараён аз тариқи платформаи online-mahal-la.uz таъмин карда шавад.

Тули ду моҳи охир нишондиҳандаҳои сармоявӣ ва содирот пешрафти мусбатро намоиш доданд. Аз ибтидои сол зиёда аз 6 миллиард доллар сармояҳои хориҷӣ ва воқоъ аз худ карда шуданд. 1,1 ҳазор лоиҳаи хурд ва миёнаи арзишашон 574 миллион долларина татбиқ гардиданд, ки имкон доданд зиёда аз 17 ҳазор қойҳои нави қорӣ ташкил шавад.

Содироти мол ва хидматҳо 2,8 миллиард долларро ташкил дод. Содироти маснуоти ҷавоҳирот нисбати соли гу-

зашта 7 баробар, дар соҳаи кимийё 1,7, дар электротехника ва саноати ҳуҷроқорӣ 1,2, дар соҳаи хидматрасонии сайёҳӣ 1,6 баробар афзуданд.

Дар 132 корхона меъёрҳои байналхалқӣ қорӣ карда шуданд, 521 корхона бошад, бори аввал ба бозори иҷтимоӣ, арзишҳои миллӣ ва умуминсонӣ, инчунин паҳн кардани ғоя ва назарияҳои хилофи қонун, ки ба рушди қорӣ, ҳамбастагӣ ва суботи он зиён мерасонанд, мушоҳида мешаванд.

Консепсияи таъминоти озодии вичдони шаҳрвандон ва сиёсати давлатӣ оид ба дин дар Ҷумҳурии Ўзбекистон, ки аз ҷониби гурӯҳи депутатҳои Олий Маҷлис дар асоси ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ таҳия шудааст, дар ин самт аҳамияти муҳим дорад.

Дар ин Консепсия «манфиатҳои умумчамъияти» ҳамчун маҷмуи эҳтиёҷоти шурунақи қоҳеа барои таъмин намудани ҳуқуқ, озодин ва баробарии ҳар шахс новобаста аз ҷинс, наҷод, миллат, забон, дин, эътиқод, пайдоиши иҷтимоӣ ва мавқеи иҷтимоӣ, ҳамзистии омосишти, истифодаи одилонаи неъматҳои моддӣ ва маънавий, инчунин фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои тараққиёт маънидор шудаанд.

Дар асоси баробарӣ ва адолат таъмин кардани ҳуқуқи озодинҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва экологӣ ҳар як инсон, ки дар Конституция ва қонунҳои муқаррар гардидаанд, инчунин ҳақолати баробарҳуқуқӣ, имконият ва ҳимояи онҳо тибқи қонун, ташаккули рӯҳияи ҳамбастагӣ, таҳаммулпазирӣ, ҳам-

зистии омосишта ва ваҳдат миёни гурӯҳҳои иҷтимоии дорои назари гуногун аз манфиатҳои умумии қоҳеаи мо маҳсуб меёбанд.

Аз ин рӯ, ҳар шаҳрванде, ки дар кишвари мо зиндагӣ мекунад, бояд ба ҳуқуқ, озодин ва манфиатҳои қонунӣ шахсонӣ дигар, қоҳеаи давлат арҷ гузорад, бидуни ҳалалдор кардани қонун ва тартиботи қоҳеаи аз ҳуқуқи конституционӣ хеш оид ба озодин вичдон истифода барад. Ин маънои онро дорад, ки ӯ метавонад ба дин дин эътиқод наҷояд ё умуман ба ағон нағаравад, ки ин ҳамоҳангии «манфиатҳои умумчамъияти» ва озодин вичдонро инъикос мекунанд.

Таъмини ҷунин ҳамоҳангӣ дар Ўзбекистон ба таҳмили волияти қонун, ҳамбастагӣ, ваҳдати иҷтимоӣ ва муҳити яқдилӣ дар қоҳеа мусоидат намуда, имконияти пешгирии низоъҳои эҳтимолиро низ фароҳам меоварад.

Аз ин нуқтаи назар, ҳамватанонамонро давъат менаҷоем, ки барои тақмили минбаъдаи ин Консепсия, ки барои муҳокимаи қоҳеа дар вебсайти расмӣ Олий Маҷлис ҷойгир карда шудааст, бо пешниҳоди тақлифҳои худ фаъолияти иштирок наҷоянд. Зеро ҳифзи ҳамҷониби ҳуқуқ ва озодинҳои қулли шаҳрвандон аз самтҳои асосии ислоҳот дар Ўзбекистон сермиллат мебошад.

Дар асоси баробарӣ ва адолат таъмин кардани ҳуқуқи озодинҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва экологӣ ҳар як инсон, ки дар Конституция ва қонунҳои муқаррар гардидаанд, инчунин ҳақолати баробарҳуқуқӣ, имконият ва ҳимояи онҳо тибқи қонун, ташаккули рӯҳияи ҳамбастагӣ, таҳаммулпазирӣ, ҳам-

У.А.

### НУҚТАИ НАЗАРИ ДЕПУТАТ

Ўзбекистон давлатест ҳуқуқбунёд, иҷтимоӣ ва дунявӣ. Дар Конституцияи мо барои ҳама озодин вичдон ҳақолат дода шудааст. Ҳушбахтона, дар кишварамон муҳити ҳамбастагии байни миллатҳо ва таҳаммулпазирӣ динӣ пойдор аст.

## ДАР КИШВАРЕ, КИ ОЗОДИИ ВИЧДОН ТАЪМИН АСТ, СУЛҲ, ҲАМБАСТАГӢ ВА ТАҲАММУЛПАЗИРӢ ҲУҚМРОН ҲОҲАД БУД

Ҳамзамон, ҳолатҳои манфии қўшиши қорӣ намудани қоҳидоҳои ҳоси яқ дин ба муносибатҳои иҷтимоии аз ҷиҳати ҳуқуқӣ танзимшуда, инқори меъёрҳои ахлоқи иҷтимоӣ, арзишҳои миллӣ ва умуминсонӣ, инчунин паҳн кардани ғоя ва назарияҳои хилофи қонун, ки ба рушди қорӣ, ҳамбастагӣ ва суботи он зиён мерасонанд, мушоҳида мешаванд.

Консепсияи таъминоти озодин вичдони шаҳрвандон ва сиёсати давлатӣ оид ба дин дар Ҷумҳурии Ўзбекистон, ки аз ҷониби гурӯҳи депутатҳои Олий Маҷлис дар асоси ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ таҳия шудааст, дар ин самт аҳамияти муҳим дорад.

Дар ин Консепсия «манфиатҳои умумчамъияти» ҳамчун маҷмуи эҳтиёҷоти шурунақи қоҳеа барои таъмин намудани ҳуқуқ, озодин ва баробарии ҳар шахс новобаста аз ҷинс, наҷод, миллат, забон, дин, эътиқод, пайдоиши иҷтимоӣ ва мавқеи иҷтимоӣ, ҳамзистии омосишти, истифодаи одилонаи неъматҳои моддӣ ва маънавий, инчунин фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ барои тараққиёт маънидор шудаанд.

Дар асоси баробарӣ ва адолат таъмин кардани ҳуқуқи озодинҳои шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва экологӣ ҳар як инсон, ки дар Конституция ва қонунҳои муқаррар гардидаанд, инчунин ҳақолати баробарҳуқуқӣ, имконият ва ҳимояи онҳо тибқи қонун, ташаккули рӯҳияи ҳамбастагӣ, таҳаммулпазирӣ, ҳам-

зистии омосишта ва ваҳдат миёни гурӯҳҳои иҷтимоии дорои назари гуногун аз манфиатҳои умумии қоҳеаи мо маҳсуб меёбанд.

Аз ин рӯ, ҳар шаҳрванде, ки дар кишвари мо зиндагӣ мекунад, бояд ба ҳуқуқ, озодин ва манфиатҳои қонунӣ шахсонӣ дигар, қоҳеаи давлат арҷ гузорад, бидуни ҳалалдор кардани қонун ва тартиботи қоҳеаи аз ҳуқуқи конституционӣ хеш оид ба озодин вичдон истифода барад. Ин маънои онро дорад, ки ӯ метавонад ба дин дин эътиқод наҷояд ё умуман ба ағон нағаравад, ки ин ҳамоҳангии «манфиатҳои умумчамъияти» ва озодин вичдонро инъикос мекунанд.

Таъмини ҷунин ҳамоҳангӣ дар Ўзбекистон ба таҳмили волияти қонун, ҳамбастагӣ, ваҳдати иҷтимоӣ ва муҳити яқдилӣ дар қоҳеа мусоидат намуда, имконияти пешгирии низоъҳои эҳтимолиро низ фароҳам меоварад.

Аз ин нуқтаи назар, ҳамватанонамонро давъат менаҷоем, ки барои тақмили минбаъдаи ин Консепсия, ки барои муҳокимаи қоҳеа дар вебсайти расмӣ Олий Маҷлис ҷойгир карда шудааст, бо пешниҳоди тақлифҳои худ фаъолияти иштирок наҷоянд. Зеро ҳифзи ҳамҷониби ҳуқуқ ва озодинҳои қулли шаҳрвандон аз самтҳои асосии ислоҳот дар Ўзбекистон сермиллат мебошад.

Ҷумъаназар ОТАҶОНОВ,  
депутати Палатаи  
қонунгузори Олий Маҷлис

## СЕНАТОР ДАР ИНТИХОБОТИ ПАРЛУМОНӢ ҲАМСОЯКИШВАР ИШТИРОК КАРД

Раиси Кумитаи масъалаҳои суду ҳуқуқ ва мубориза бо коррупсияи Сенати Олий Маҷлиси Ҷумҳурии Ўзбекистон А.Эшмуродов дар ҳайати нозирони Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ рӯзҳои 1-2 март соли равон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кард.

Сенатор бо рафти омодагӣ ва гузаронидани интихоботи вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз наздик шинос шуда, ҷараёни овоздиҳиро рӯзи интихобот дар қитъаҳои интихоботӣ бевосита мушоҳида кард.

Дар доираи сафар нозирони байналмиллиали Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ, аз ҷумла раиси кумитаи Сенат А.Эшмуродов бо раиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода низ мулоқот анҷом доданд.

Дар вохӯри масъалаҳои вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима гардиданд. Нозирони байналмиллиали АБ ИДМ ба ҳулосае омаданд, ки интихоботи парламентӣ тибқи меъёрҳои қонунгузори миллӣ ва ўҳдадорӣ байналмиллиали Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи интихобот бо риояи ҳуқуқи озодинҳои ҳамаи иштирокдорони раванди интихобот баргузор гардид.

Бино ба гуфтаи ҳамоҳангсози гурӯҳ, раиси кумитаи Се-

нат А. Эшмуродов, нозирони АБ ИДМ дар фаъолияти худ ба тамоқулоқи эҳтиромӣ соҳибқирри давлат, расонидани ёри амалӣ, даҳолат накардан ба қорҳои дохилии давлатҳои рӯя карданд.

Тавре дар вохӯри зикр гардид, интихобот дар Тоҷикистон бо низоми омеҳта баргузор шуда, 22 нафар вакилони палатаи поёнии парламент аз рӯи рӯйхати ҳизбӣ ва 41 нафар аз ҳавзаҳои яқмаданти интихоботӣ интихоб шудаанд. Инчунин барои ҳамаи номзадҳои имкониятҳои баробар фароҳам гардида, дар шабақҳои телевизион вақти эфир ҷудо карда шуд.

Боиси эътироф аст, ки дар интихобот иштироки фаъоли бонувон мушоҳида гардид. Онҳо дар рӯйхати ҳизбӣ 38 фоиз, дар комиссияҳои қитъаҳои интихоботӣ 80 фоиз ва дар роҳбарии комиссияҳои ҳавзаӣ 53 фоизро ташкил доданд.

Дар рафти вохӯри раиси комиссия рочеъ ба қорҳои, ки ҷиҳати ба ин раванд васеъ ҷалб намудани интихобкунандагони қавон анҷом меёбанд, ҳарф зад.



Дар вилояти Бухоро ҳаҷми содироти минтақавӣ дар соли гузашта беш аз 263 миллион долларро ташкил дод. Аз ҷумла, ба ивази 139 миллион доллар маҳсулоти нассоҷӣ, 62 миллион доллар маҳсулоти нафт, 12,5 миллион мева сабзавот, 10,5 миллион масолеҳи сохтмон, 6 миллион абрешим, 16 миллион ҳуҷроқорӣ, 2,1 миллион маҳсулоти қарм ва пашм, 2,1 миллион маҳсулоти доруворӣ, 2 миллион маҳсулоти кимийё, 5,7 миллион электротехника ва 2 миллион доллар маҳсулоти гуногуни саноатӣ содир гардид.

Соли гузашта ҳаҷми содироти қорнаҳои истеҳсоли низоми кластери пахта дар ноҳияи Ҷиҳдун аз 40 миллион доллар гузашт. Таҷизоти наве, ки дар ибтидои соли қорӣ ба қорхона оварда шудаанд, дар навбати худ барои боз ҳам беҳтар кардани нишондиҳандаи хидмат мекунанд.

Қорхона бо таҷизоти технологияи, ки ба меъёрҳои Авруп мувофиқ аст, муҷаҳҳаз гардида, ҳоло на танҳо технологияи нав ворид ва насб мекунанд, балки барои баланд бардоштани сифати маҳсулот, ба равандҳои истеҳсоли худ мутахассисони хориҷиро низ ҷалб менаҷояд.

Суратгир: Т. ИСТАДОВ (Ў.А.).

## ТЕХНИКАИ ПУРИҚТИДОР — БА ДЕҲҚОН МАДАДГОР

Тули се рӯз дар маҷмаи байналхалқии «SOF EXPO Samarqand», ки воқеъ дар ноҳияи Ҷомбӯй аст, намоишгоҳи байналхалқии қорнаҳои истеҳсоли ватиниву хориҷӣ дар соҳаи кишоварзӣ баргузор гардид. Дар он беш аз сад ширкату қорхонаҳои истеҳсолкунандаи асбуби анҷомҳои зарурии ҳоҷагии кишлоқ ширкат варзиданд.

Дар чорабини пуриқтиди байналхалқӣ байни истеҳсолкунандагон ва соҳибқорону фермерҳо шартномаҳои хариду фурӯш баста шуд.

— Техникаи пуриқтидор — ба деҳқон мададгар, — гуфт ҷонишини ҳоҷагии ноҳияи Самарқанд Курбон Алиев. — Чанде пеш аз тамоми ви-

лоятҳои кишварамон мутахассисони соҳаи ҳоҷагии кишлоқ ба ноҳияи мо омада, бо қорҳои қоҳидбахши кишоварзон шинос гардиданд. Бояд таъкид намуд, ки барои ҳосили дилхоҳ ва фаровон гирифтани аз техника босамар истифода бурдан аҳамияти калон дорад. Барои ҳамин мо дар намоишгоҳи байналхалқии технологияи Самарқанд ширкат варзид, чандин дастгоҳи заруриро харидем.

Баҳодури ЗОҶИР.  
Вилояти САМАРҚАНД.

## ТАВАҚҚУҲ БА МАСЪАЛАҲОИ ТАБОДУЛИ ТАҶРИБА ДАР ҲИФЗИ ҲУҚУҚИ ЗАНОН

3 март соли қорӣ раиси Кумитаи қавонон, зану духтарон, фарҳанг ва варзиши Сенат О.Қозихонова бо Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷумҳурии Латвия дар Ўзбекистон Рейнис Трокша мулоқот кард.

Дар рафти вохӯри масъалаҳои тақмили минбаъдаи қонунгузори миллӣ дар самтҳои дастгирии зану духтарон, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои онҳо ҳамчунин мубориза бар зидди зӯроварии гендерӣ, гузаронидани тадқиқот ва ташкили гуфтушуниҳо бо ташкилоту идораҳои дахлдор дар ин самт баррасӣ гардиданд.

Шоистаи таҳсин будани таҷрибаи Ўзбекистон оид ба таъмини баробарии гендерӣ, тавсеи ҳуқуқ ва имкониятҳои зану духтарон дар тамоми самтҳои таъкид гардид.

Ҳамзамон, сафири Латвия барои табодули таҷриба дар самти баланд бар-

расидани фаъолҳои сиёсии занон, ташкили омӯзиш барои онҳо, гузаронидани таҳлили гендерӣ, қамъовари маълумоти омӯри ва оиди қор бо зану духтароне, ки аз таъзиқи зӯроварӣ аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷабр дидаанд, омодагии худро изҳор дошт.

Дар анҷоми вохӯри ҷиҳати ба роҳ мондани ҳамкории мустақам аз рӯи масъалаҳои баррасишуда ба мувофиқа расиданд.

Хидмати матбуоти Сенати Олий Маҷлис.

## БО ДАРҲОСТИ ИДОМАИ СИЁСАТИ СОЗАНДА

Яқшанбеи гузашта, яъне 2 март дар Тоҷикистони дӯст ва ҳамсоя рӯзи интихоботи ҳамагонӣ ба мақомоти наҷояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурӣ буд. Дар ҷумҳурии беш аз даҳ миллионнафара дар ҳавзаҳои умумичумхурӣ ва яқмаданти барои номзадҳои шаш ҳизби сиёсӣ овоз доданд, ки панҷтои он ба аъзогии парламент сазовор гардид.

Гуфта мешавад, ки ҳизби ҳоҷагии Халқӣ-демократӣ бо дарёфти 51,9 фоиз (12 мандат) ғолиби интихобот гардид. Айни ин манзара дар солҳои охири 90-ум ин ҳизб бо сарпарастии роҳбарии давлат Эмомалӣ Раҳмон ташаббускор ва пиёдакунандаи ғояву лоиҳаҳои созаданда ва бунёдкунандаи ҷумҳурии ба шумор меравад ва ба ин дараҷа бебадал дар интихоботҳои дараҷаҳои гуногуни маҳаллӣ ва парламентӣ пирӯз мегардад. Аз ин муваффақиятҳо лоиҳаву тарҳҳои Дахсолаи рушди саноатиро ном бурдан мумкин аст, ки саҳмаш дар Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ торафт меафзояд.

Эҳтимол меравад, ки маҳз аз ҷонибдорони ислоҳот будани Ҳизби аграрӣ бо 21 фоизи овозҳо муваффақияти онро бо сазовор гардидан ба мақомоти дуюм таъмин намудааст. Ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ низ, аз номаш бармеояд, ки ислоҳотҳои ас ва ба нафъи он 12,7 фоизи овози интихобкунандагон дода шуд.

Дар қатори онҳо ҳизбҳои сотсиалисти (5,3%) ва демократӣ (5,1%) низ остонаи иҷозатномаи панҷфоизро

пушти сар намуда, шомили парламент гардиданд. То андозае ба ин муваффақ нағардидани Ҳизби коммунистиро ғайриҷанмишод номидан мумкин, зеро ин ҳизби қадимтарини ҷумҳурӣ ба таври ҳамешагӣ дар Маҷлиси Олий соҳибӣ фраксияи худ буд, ки акнун бо 1,9 фоиз наметавонад ба он умед бандад.

Нозирони байналхалқӣ, ки онҳо ҳудуди 200 нафар аз Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди Давлатҳои Муштақил ва дигар созмонҳои давлатҳои бунёд, ишора мекунанд, ки интихобот бо сафарбарии иродаву хости мардум бо кайфияти ҷашнвун овоз баргузор гардид. Бинобар маълумоти раиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода, беш аз 4,7 млн. нафар соҳибӣ овоз, ки 85,3 фоизи тамоми рӯйхатро ташкил менаҷояд, ба сари қуттҳо дар 3,5 ҳазор қитъа ҳозир шуданд, то ки онҷаи худро бо иродатмаъндӣ интихоб кунанд.

Қуттҳои интихоботӣ дар 28 кишвари хориҷӣ, аз ҷумла дар сафаратхонаи Тоҷикистон дар Тошканд низ гузошта шуда буд, то ки тоҷикистониҳо омада овоз диҳанд.

Дар айни ҳол мо 1,5 ҳазор нафарро ба рӯйхат гирифтаем, ки онҳо аз аҳли тирорату донишҷӯён ва курсантҳои дошимӯзе, ки дар даргоҳҳои омӯзиши гуногуни Ўзбекистон таҳсил менаҷоянд, — меғӯяд сафири Тоҷикистон дар Ўзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода. — Барои онҳо тамоми шароити ноғузирро фароҳам сохтем, то ки маълумоти зарурро дар ҳамин ҷо дарёфт наҷоянд ва овоз диҳанд. Барои ошонӣ бо ҷараёни интихобот ҳатто дар наҷояндагӣ аз идораи Ассамблеяи байнипарлумонии ИДМ таширқ намуд.

Натиҷаҳои интихобот боз аз он далолат менаҷояд, ки Тоҷикистон роҳи самти ҳам ислоҳоту тараққиёт ва ҳам вусъатбахшии равоқоти ҳасанаву неқамсоягиро бо ҳамсояишварҳо, ҳусусан Ўзбекистон, беамалӣ идома медиҳад, ва рӯйи он таҷҳури мустақам қарси зебои дӯстӣ ва ҳусни тафохумро эъмор мекунанд.

— Ин интихобот боз аз он лиҳоз барои сиёсати қорӣ ва ояндаасозро таъмин менаҷояд ва ба ин васила ҷумҳури ҳадафҳои барои оянда муқаррарнамудаи худро бо осудагӣ ва бидуни таҳаввулоти баранғезанда пиёда месозад, ки ман ҳам маҳз бо ин орзу ва омом омадам овоз диҳам, — меғӯяд адиб ва муҳаққиқ Абдулло Раҳмамо, ки имрӯзо бо мақсади таҳияи китоби қашӣ ба шарафи 100-солагии Тоҷикистон дар Китобхонаи миллии Ўзбекистон бо ном Навоӣ дар Тошканд бо ҳуҷатҳои архив қор мебарда.

Тоҷибӯй ИҚРОМОВ,  
шорехи сиёсии «Овози тоҷик».

Қарори Президент – дар амал

ҚАҲРАМОНОНИ ВАТАН ДАР ЭЪЗОЗАНД

Имсол 80-солагии Ғалаба дар Чанги дуоми ҷаҳон тантанавор ҷашн гирифта мешавад. Бо ҳаҷми муносибат қарори сарвари давлатамон «Дар бораи омодагӣ ва шоиства ҷашн гирифтани 80-солагии Ғалаба дар Чанги дуоми ҷаҳон ва Рӯзи хотира ва қадри-эълон гардиш, ки арзи сипосгузорӣ ба қасорату матонати халқи мо дар роҳи хиёфи Ватан барои насли наврас намуна ва мактаби ибрат аст.

Ўзбекистон, ки нисбати мо, тавачҷуи хосса зоҳир менамоянд, – иброс дошт Аҳадбобо Очиловӣ 100 сола, – шахсан ман се маротиба бо ин инсонӣ ҳоксор дилбӯ, роҳбари оқилу дурандеш воҳӯрӣ карда, ба ҳаққи ӯ дуои хайру нек намуодам. Мо, иштирокчиёни Чанги дуоми ҷаҳон миннатдор ҳастем, ки на танҳо дар арафаи Рӯзи хотира ва қадри, инчунин дар давоми сол масъулони соҳаҳои гуногун аз ҳолу аҳвал ва шароити зиндагии моён хабар мегиранд, кумакӣ моддӣ ва маънавий мерасонанд.

Шукри ҷунин Президенти савобталаб накардан гуноҳӣ азим, писарҷон. – Ман ба миллати рус мансуб бошам ҳам, ҳеҷ гоҳ камӣ надидаам, – бо ҳисси шодмонӣ лаб ба суҳан кушод Михаил Колмагоров, – аз баробаруққ буданам ифтихор дорам. Хар гаҳ дар чорабиниҳои фарҳангии воҳӯрӣ се авлод ширкат варзида, ин ҳақиқатро таъкид менамоям. Дар омади гап ба шумо, муҳбири рӯзномаи «Овози тоҷик», хабар диҳам, ки ба тоҷикӣ гап мезанам. Зеро ақсарияти дӯстон ба миллати тоҷик мансуб ҳастанд, гуфта буд марҳум дар мусоҳиба ба ман.

Боиси хушнудист, ки маҳз дӯстии халқро буд, ки мо дар Чанги дуоми ҷаҳон ғалабаи таърихиро ба даст оварда, ҳоло ташаббул меронем.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.



Ҷамъияти масъулияташ маҳдуди «Asian Golden Oil»-и шаҳри Қарши серсоҳа буда, бо қоркардаи ғалла, маҳсулоти орд, ҳамчунин истеҳсоли раванг аз офтобпараст ва тухми пахта машғул аст.

Корхона дорои иқтидори қоркарди рӯзе 250 тонна гандум мебошад ва нафақат дар ҷумҳури, балки дар бозори минтақа бо маҳсулоти балансираи худ ном баровардаст. Лабораторияҳои замонавии он сифати маҳсулоти мунтазам назорат мекунанд, ба меъёрҳои байналхалқӣ мувофиқат кардани онро таъмин менамоянд. Орди истеҳсоли ин корхона дар ноҳияҳоиҳо, қорхонаҳои истеҳсоли макарон ва дигар маҳсулоти хурокворӣ ба сифати ашёи хом истифода мешаванд.

Суратгир: Ҷ. НОРҚОБИЛОВ (ЎЗА).

Бонки саҳҳомӣ-тиҷоратии «Микрокредитбанк» оиди қорҳои соли сипаригашта ва вазифаҳои устувори барои соли 2025 муқарраршуда дар Маркази матбуоти миллий сӯҳбати «мизи мудаваар» барпо намуд. Дар он ҳодимони бонк иштирок карданд.

МАҚСАД – БО ҚОР ТАЪМИН КАРДАНИ АҲОЛӢ

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки соли 2024 аз ҷониби бонк ба маблағи зияда аз 7 трлн. сӯм кредит ҷудо карда шудааст. Аз он 1,9 трлн. сӯм барои ба амал баровардани лоиҳаҳои инвестиционӣ, 2,4 трлн. сӯм барои молиявӣ гардондани барномаи рушди соҳибкории оилавӣ, 2 трлн. барои дастгирии субъектҳои тиҷорати хурд равона шуда, ба маблағи 1,5 трлн. сӯмина хидматҳои молиявӣ расонида шудааст. Дар натиҷа дар 1230 маҳалла ба банк вобасташуда 113,7 ҳазор нафар аҳолии маҳалла бо кори доимӣ таъмин гашта, 232,7 ҳазор нафар бо фаъолият банд шуданд. Дар доираи барномаи рушди соҳибкории оилавӣ ба мақсади ҷалб намудани аҳолии бо соҳибкории ва бо қор таъмин намудани онҳо 2 трлн.397 млрд. сӯм кредит ҷудо карда шуд. 50 фоизи кредити мазкур барои молиявӣ гардондани ташаббусҳои имтиёзноки 78838 нафар занону духтарон равона гардид.

– Бонк вазифаҳои соли 2025-ро дар асоси вазифа ва супоришоти Президент дар ҷамъномаи видеоселекторӣ, ки 16 декабри соли 2024 ташкил шуда буд, ба нақша гирифтааст, – меғӯяд муовини раиси раёсати «Микрокредитбанк» Шахло Ибрагимова. – Аз ҷумла, дар раёсати марказии бонк барои қор бурдан бо фаъолият маҳаллабанди департаменти алоҳида, дар филиалҳои худуди он секторҳои маҳалла созон дода шуд. Инчунин ба 1121 маҳаллаи вобасташуда дар асоси самти нав 332 шуста «банкири маҳалла» кишода, ба он ҳодимони соҳибмалакаву та-

шаббускор ҷалб карда шуд. Аз ҷониби секторони маҳалла, банкир ва ёварони агентӣ соли ҷорӣ ба тиҷорати хурд ва миёна 5,4 трлн. сӯм ва дар доираи барнома 2,9 трлн. сӯм ҷудо кардани кредити нисҳон дода шудааст. Аз имкониятҳои мавҷудии банк истифода намуда бо қор бандгунии 320 ҳазор шахс таъмин шуд, аз он 131 ҳазор нафар ба ҷойи кори даромднок ва доимӣ, 189 ҳазор нафар ба соҳибкории ҷалб карда мешавад. Барои амалии гардишани он аз ҳисоби манбаҳои банк 7,7 трлн. сӯмина кредит ҷудо карда мешавад. 50 фоизи ин маблағ ба субъектҳои тиҷорати хурд равона мегардад. – Моҳи январ ва феввали соли равон дар асоси таҷрибаи «Ҷӯйи» банк бо 5857 нафар соҳибкор воҳӯрӣ барпо намуда, дар он 2118 муроҷиат ҷалб гардид. Дар натиҷа 2188 ҷойи нави қор фароҳам оварда шуд, – гуфт муовини директории департаменти бонк Бобур Раҷабов. – Тибқи 1823 муроҷиат ба маблағи 63 млрд. сӯм кредит ҷудо карда шуда, муддати қарздорони кредити 20 млрд. сӯминаи 8 нафар давом дода шуд. Инчунин 287 масъалаи дигар ҳалли худро ёфт.

Ҷамоаи «Микрокредитбанк» миёнбанд низ фаъолиятӣ худро барои рушди тиҷорати хурд, соҳибкории хусусӣ ва якҷағратиби ва фароҳам овардани ҷойҳои нави қор, васеъ гардондани хидматҳои микромолиявӣ маҳсусан, дар деҳот давом медеҳад.

Г. КАБИРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».

Дар мавзӯи муҳим

ҶАМАИ МО БАРОИ БЕХАТАРИИ ҶАРАКАТ ДАР РОҶ МАСЪУЛ МЕБОШЕМ

Ҳаёти имрӯза мардумро бидуни мошин ва мошинронӣ тасаввур кардан мумкин нест. Дароқеъ мошинронӣ ё ронандагӣ аз инсон масъулияти баланди шаҳравандӣ ва ахлоқиро тақозо менамояд. Яъне идора кардани нақлиёт маънои бо қонда ва тартиботи муқаррарӣ пурра шинос будан ва роияи бечунуҷаро ба онро дорад. Солҳои охир бо сабаби афзоиши бемайлони шумораи воситаҳои нақлиёт ҳолатҳои зиёдаи садамаҳои нақлиётӣ ба қайд гирифта мешаванд, ки як сабаби он дар сатҳи нақлиёт омода шудани ронандагон дар муассисаҳои таълимӣ нақлиётӣ мебошад.

Ба ҳамагон маълум аст, ки зиёд гардишани шумораи садамаҳои нақлиётӣ, бахусус аз ҷониби ронандагонӣ ҷавон ҳамчун лабидидаи ташвишвар арзёбӣ мегардад. Борҳо шунҷидем, ки баъзе ҷавонон дароҳӣ мактаби ронандагиро надида, бо хар роҳи восита ба гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ муяссар шудаанд. Ҳолатҳои мазкур борҳо дар маҷлисиҳои алоҳидаи Палатаи қонунгузорӣ ва Сенати Олий Маҷлис баррасӣ гар-

дидаанд. Тибқи маълумоти Қумитаяи мудофиа ва беҳатарии Сенат тӯли соли 2023 дар роҳҳои ҷумҳури 9839 садамаи автомобилӣ рух дода, 2282 нафар шаҳраванд ба ҳалокат расидаанд, ки 263 нафари онҳо кӯдаконанд. Дар ин садамаҳо 9209 шаҳраванд қароҳат бардоштаанд, ки 1568 нафари онҳо бачаҳои хурдсол мебошанд.

Солҳои охир бо мақсади рушди соҳаи ҳамлу нақли мусофирон ва

молу маҳсулот дар ин соҳа ислохот идома дошта, аз ҷониби давлат бо ташкили инфрасохтори зарурӣ, сифат ва беҳатарии ҳаракат дар роҳҳо эътибор бештар шуд. Ба мақсади азнавсозии муассисаҳои таълимӣ соҳа ва таъминоти онҳо бо техникаву технологияи нави таълимӣ, аз байн бурдани амалҳои коррупсионӣ, истифодаи воситаҳои маҳсус, ки бо таҷизоти сабти аудио ва видеоӣ муҷаҳҳаз бошанд, дар баъзе вилоятҳо фаъолияти мактабҳои ронандагӣ муваққатан манъ шуда буд.

Ба қарибӣ дар шаҳри Навоӣ маҷмуаи инноватсионии имтиҳонсупорӣ барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ ба фаъолият шуруъ намуд. Дар ифтиҳоти он ҳокими вилояти Нормат Турсунов, роҳбарони секторҳо, фаёлон ва намондагонии шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуданд.

Марказ метавонад ҳар рӯз 800 довтолбро барои супоридани имтиҳони назариявӣ (тест) ва 400 нафарро барои супоридани имтиҳони амалӣ қабул намояд. Тамомӣ ҷараёни имтиҳонсупорӣ автоматӣ иҷро мешавад. Довталаб ба маркази имтиҳон омада коди QR-и шахсии худро мегирад. Дар он аломатҳои имтиҳони думарҳилагӣ инъикос ёфтааст.

Барои имтиҳони тест 20 савол пешниҳод шуда, баҳри иҷрои он 25 дақиқа вақт пешбини мегардад. Дар сурати ба 18 суол ҷавобӣ дуруст додан, довтолба ба имтиҳони дуоми амалӣ роҳ дода мешавад. Агар довтолба аз имтиҳони амалӣ баҳои қаноатбахш нагирад, ба ӯ давоми роҳ моҳ бо интервали ҳафтрузӣ барои супоридани имтиҳони амалӣ имконият дода мешавад.

Пас аз бомуваффақият супоридани хар ду зина, ё ду марҳилаи

имтиҳон довтолба соҳибӣ сертификат мегардад. Номзад бо ин сертификат ба Садорати бозрасии давлатии автомобилӣ муроҷиат мекунанд ва пас аз баррасии маълумоти сертификат ба довтолба мувофиқи тоифаи интиҳобнамудааш шаҳодатномаи ронандагӣ дода мешавад.

– Бовар дорам, – гуфт ҳокими вилоят Нормат Турсунов, – маркази имтиҳони вилояти Навоӣ наватъасис миёнбанд ба таъмини беҳатарии ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо мусоидат мекунанд.

Бешубҳа, азнавсозии муассисаҳои соҳа ва таъминоти онҳо бо техникаву технологияи нави муоҷишӣ-ву имтиҳонгирӣ самараяи неки худро медиҳанд.

Ўзбакбойи РАҲМОН, хабарнигори «Овози тоҷик». Вилояти НАВОӢ.

ТАЛАБ БА ГАЗИ ТАБИӢ МЕАФЗОЯД

Дар Агентии иттилоот ва коммуникатсияҳои оммавӣ бо ташаббуси ҷамъияти саҳҳомии «Худудгазтаъминот» дар мавзӯи «Роҳандозии қор оиди таъмини мунтазами аҳолии мамлакат ва шабакаҳои иқтисодӣ бо газии табиӣ» нишастӣ матбуотӣ баргузор гардид.

Дар он муовини якуми раиси раёсати ҷамъияти саҳҳомии «Худудгазтаъминот» Даврон Мақсудов роҷеъ ба вазиы газии табиӣ ва таъмини он дар мамлакат, бартарафсозии мушкилоти мавҷуда маълумот дод.

Дар шароити имрӯза газ яке аз навьҳои муҳими сӯзишворӣ буда, барои таъмини маишати аҳолии мисли барқ аҳамияти алоҳида дорад. Дар баробари истифодаи аҳолии аз он, тамоми қоронаву ташкилотҳо низ самаранок истифода мекунанд.

Ба таъмин мунтазам бо газии табиӣ таъмин кардани аҳолии қори хеле масъулиятнок буда, ҳама вақт саъю кӯшиши қормандони соҳаро талаб мекунанд.

Соли гузашта ба истъмоқнамундагон 22,5 миллиард метри мукааб газии табиӣ ва 621,1 ҳазор тонна газии моёв равона карда шудааст. Бо мақсади омода намудани системаи тақсими газ ба мавсимӣ зимиствони солҳои 2024-2025 175,4 километр лӯлаҳои газ пурра таъмир

карда шуда, дар натиҷа таъминоти газии табиӣ 145 ҳазор хонавода бахтар гардид. Ғайр аз ин, 478 пункти газтақсимкунӣ аз таъмири асосӣ бароварда, беш аз 52 ҳазори он аз назар гузаронида шуд. 6,7 ҳазор километр лӯлаҳои газ дар зери фишор аз назар гузашта, ҳолати 7,3 ҳазор километр лӯлаҳои газии зеризаминӣ санҷида шуд.

Бо мақсади бештар намулдани таъминоти газ ба истъмоқнамундагон дар 443 ҳазор ҳоҷагии деҳоти маҳал ҳисобкунаҳои замонавӣ гузошта шуд. Инчунин, 1 миллиону 557 ҳазор дастгоҳи кӯнашумари газ ба дастгоҳҳои замонавӣ каммасраф иваз намуда, 112,2 миллион метри мукааб газии табиӣ сарфа гардид.

Таъкид гардид, ки ба мақсади бештар намулдани таъминоти газ ба таъмири илова беш аз 35 ҳазор газбалон оварда шуд. Дар худудҳои наздики нуктаҳои зисти аҳолии 30 маркази хидматрасонии фӯрӯшӣ газбалон бунёд гардид, ки айни замон дар хидмати мардум мебошад.

Ҷунони маълум аст, дар саросари ҷаҳон аз газии табиӣ одамон фаровон истифода мекунанд, ки маҳсусан барои таъмини аҳолии бо гармӣ аҳамияти муҳим дорад. Ҳоло талаб ба истифодаи газии табиӣ низ меафзояд, аммо пешгӯиҳои олимони бинобар ба охир расидани захираҳои он нигаронкунанда аст. Дар мамлакат захираҳои газии табиӣ фаровон дорем, ки барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат ва ҳаёти маишати аҳолии мусоидат мекунанд. Фақат ба таъмири оқилона истифода бурдани он ва ба таъмири мунтазам, бидуни хар гуна найранг, онро ба нуктаҳои зисти аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Далер АЗИЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик».

ПУРСИШНОМАИ «ОРИЁН» АНҶОМ ЁФТ

Қайҳо боз зери унвони «Қадоме аз кӯҳдеҳаҳои тоҷикнишини Ўзбекистон бештарин аст?» пурсишномаи идома дошт. Пурсишро гурӯҳи «ОРИЁН» бо роҳбарии Дилрабо Назарова бо мақсади муайян кардани бештарин деҳаи тоҷикнишин ва таҳияи барнома доир ба он муташаккилона гузаронд.

Дар он ақли даҳ деҳа иштирок карданд. Бахус кӯшишҳои барои овоздиҳӣ бо мароқу хурӯш идома ёфта, пурсиш ҷамъбаस्त шуд. Деҳаи Варзики ноҳияи Ҷустии вилояти Намангон бо 2906 овоз ҷойи якумро гирифт. Ҷойи дуом бо 2618 овоз насоби деҳаи Хуфари ноҳияи Сарисоғиёи вилояти Сурхондарё гардид. Деҳаҳои

Боғистони ноҳияи Бӯстонлиқи вилояти Тошканд ва Фелони ноҳияи Шаҳрисабзии вилояти Қашқадарё бошанд, нисбат ба дигар деҳаҳои иштироккарда бештар овоз гирифтанд.

Ш. МИРЗОЕВ. Вилояти НАМАНҒОН.

ҚОРМАНДИ ИҶТИМОӢ КИСТ ВА ВАЗИФАҲОӢ ОН АЗ ҶӢ ИБОРАТ АСТ?

Дар асоси Фармони Президент аз 1 июни соли 2023 «Дар бораи қорҳои комплекси оид ба расондани хидмати сифатнокӣ иҷтимоӣ ва кӯмак ба аҳолии, инчунин ба роҳ мондани низоми назорати самаранокӣ он» бобати афзун гардондани сифати хидматрасонии иҷтимоӣ ба аҳолии аз тарафи давлат низоми нав созон ёфт. Имрӯз дар доираи тақвими додани низоми хидмати иҷтимоӣ аз ҷумла дар Бухоро Садорати вилояти Агентии ҳифзи иҷтимоӣ, инчунин фаъолияти 13 маркази хидматҳои иҷтимоӣ «Инсон» дар шаҳру ноҳияҳои созон ёфта, дар 544 маҳалла 540 вазифаи қорманди хидматҳои комплекси иҷтимоӣ ҷорӣ гардид.



Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Қорманди иҷтимоӣ кист ва вазифаҳои вай аз ҷи иборат аст? Ба ин пурсиш аз хидмати матбуоти Садорати вилояти соҳа ба мо ҷунин ҷавоб доданд: – Хидмат ва ёрдами иҷтимоӣ ба аҳолии, зиёд намудани тасаввуроти онҳо оиди қор ва фаъолияти ташкили хидмат ва ёри иҷтимоӣ ба шахсонӣ муҳтоҷи хидмати иҷтимоӣ, дар ҳолатҳои таърихнопазир бо ташаббуси худ боз кардани аҳолии расонда додани ҳодимони соҳа зарур мебошад. Дар ақси ҳол, бинобар таъкиди иштирокдорони нишаст ба муқобили хар гуна қаллобӣ қорҳои даҳлдор андешида ҳоҷад шуд.

Амрулло АВЕЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Бухоро.

Баъди баромади рӯзнама

ҲОКИМ ВАЪДА ДОД: БАРОИ МАҲАЛЛА БИНОИ НАВ МЕСОЗАНД

Дар шумораи 16-уми «Овози тоҷик» (22 феввали соли 2025) мақолаи «Бинои маҳалла кай обод мешавад?»-и муҳбири рӯзнама Фаридуни Фарҳодзод чоп шуда буд.

Дар мақола суҳан дар бораи вази нуговори бинои ҷамоати шаҳравандони маҳаллаи «Каттасой»-и ноҳияи Нурато вилоти Навоӣ, воқеъ дар деҳаи Эҷ, меравад. Муаллиф дар мақола овардааст, ки «Бино дар замон шӯравӣ бунёд гардида, ҳоло хеле ҳароб шудааст. Аксар тирезаҳо шикаставу чанде оина надоранд. Дарҳо фарсууда шудаанд. Шиферҳо шикастаанд, ки дар барфӣ борон аз шифт об мекасад. Гайр аз ин, хини роҳ гаштан дар толор тахтаҳои зерӣ по садо мебароранд, ки гӯё аз фарсудоҳои «оҳ» мекашанд. Қас аз сахттар қадам ниҳодан метарсад, то шикаставу пой дарнамонда».

Инак, аз байн ҳафтае гузашту ҳокими вилоти Навоӣ Нормат Турсунзода яқҳо бо масъулони ноҳияи Нурато ба ин маҳалла рафт ва бо мардуми деҳа мулоқот карда, ҳангоми суҳбат ваъда дод, ки барои маҳалла бинои нав месозанд. Дар ин бора Ҳидмати матбуоти ҳокимияти вилоти Навоӣ хабар дод. Ба иттилои манбаъ дар рафти вохӯри роҷеъ ба зарурати беҳсозию сатҳи зиндагонии мардум, таъмини шугли аҳолии, қоҳиши камбизоатӣ, ҳалли мушкилоти соҳибкдорон, пешгирии ҳуқуқвайронкунонӣ, эътибор ба масъалаи дастгирии ҷавонии нисз суҳан рафтааст. Инчунин, муроҷиати шаҳравандон аз рӯйи таъмири роҳҳои дохили, беҳсозии

зи таъмини аҳоли бо неруи барқ ва масъалаҳои дигар шунида шуда, барои ҳалли онҳо масъулони вазирадори гардидаанд.

«Маҳалла – гузаштаи дур, маҳалла – имрӯз, маҳалла оянда аст. Ин заңчира асоси давомнокӣ ҳаётро таъмин мекунад. Имрӯз ин низоми таъмин бояд дар ҳалли мушкилоти иқтисодӣ иқтисодии шаҳравандон ба системаи халқпарвар таъдил ёбад», омадааст дар хабари Ҳидмати матбуоти ҳокимияти вилоти Навоӣ.

Умед дорем, ки масъулони ба ваъда вафо мекунад ва дар фурсати ҳафта бинои нав қад афрохта, ба хусни деҳа Ғайзи дигар мебахсад ва барои мардуми маҳаллияву «ҳафта»-и маҳалла шароити хубу мусоид фароҳам мегардад.

Шӯбаи иқтисодиёт ва иҷтимоӣ «Овози тоҷик».

Зикри хайр

ЧУ ЯК ҲАМСОЛИ МАН МИРАД...

Чу як пири хирад мирад, Бимирад ҷулла осорам, Чу як ҳамсоли ман мирад, Гаронтар мешавад борам. Дарахте бишканад, гӯё миёнам Бишканад, эй дод! Чу фикре баргалат бошад, Шавад Афғор афғорам. (ЛОИК).



манзиллаш наҷақад, роҳ то хонадонаш вайрона бошад, ў азоби рӯйӣ мекашид ва барои шароғон гардидаи манзили фаровон шудани об ва обод гардидаи ни роҳи кӯшиш мекарду ба мақсад мерасид.

Мо бо инсонии асил, пешову ибратбахши дӯстону ҳаммаслакони, маслиҳатгари пиру барно Ҷуракул Қурбонов ҳамсинфӣ ҳамнишаста будем. Ў дар ҳама соҳа барои мо намунаи ибрат буд. Ташкилотчиғуву ташаббускорииш моро муттаҳид гардонида буд.

Ҷавони-дия, ҳамсинфи гумон доштанд, ки ҳама умри дароз мепинанд. Дар ҳама ҳолати зиндагӣ, пастиву баландиҳо, шириниву талхҳои китф ба китфи яқдигар гузошта, даврони пири мепинанд. Аммо дар муддати на он қадар дароз Ҷамал Аҳтамов, Шоҳрух Лулфилоев, Одил Шарипов, Мейроҳ Абдуллоев, Рабим Бахронов, Самар Муҳиддинов, Бахрон Абдуллоев, Абдурахмон Неъматов, Темур Тошпӯлов, Санъат Робиддинов, Санъат Олимов, Толиб Оқилов, Мавлуда Мардомова, Мавлуда Ҳалимова, Раҳима Иброҳимова, Собика Муҳиддинова, Зулфия Саломова бо хости Худованд ва амри тақдир ба сӯйи охирафтанд. Охираштан обод бод!

Кори дунё ҳамин будааст. Наздикон як-як, ноҳосн моро тарк мекардаанд. Бо инсонии асил, ҳоксору покитанат, меҳнатдӯсту қавиҷорода Ҷуракул Қурбонов чанд рӯзақак пеш рӯ ба рӯ омада будем. Рӯжори нуриро сурхгунаш, ҳаракати қолақаш, даст пеши бар гирифта, хурмату эҳтиромаш пеши назарамон ҷилвагаст аст. Ҷуракул диле дошт, ки барои ободии останаи Ватан – маҳаллаш, фаровони дасторхони халқи атрофаш сахт меҷӯишду метапаид. Агар чароғи хонадони хомӯш гардад, оби нӯшқӣ аз нили

Ободгарӣ ва халқпарварӣ ва фаъоли барин ҳислатҳои беҳтарини инсонӣ ба шарҳноки хуни Ҷуракул аз падари саркоронаш, Ходими ҳизматнишондодаи ҳочағии кишлоқӣ Ўзбекистон Қурбон Азизов гузаштааст. Падар, ки раҳаматҳои халқ буд, фарзанди нисз барои ҳифзи саломатӣ, саводнокӣ ва фаровонии дасторхони халқ хидматгузори мардум гардидаанд. Бародари калони Ҷуракул – сардухтури шифохонаи бисёрсоҳавӣ баҷағони вилот, доктори фаҳони хӯб, профессор Мамадқул Азизов, хоҳарон Муҳиба – духтури чашм, Эргашой, Чеvara, Севара, Сайёра, Мавсума ҳама маънафурузони маориф ҳастанд.

Зиндағиномаи Ҷуракул нисз шарафнам буд. Ў 20-уми январӣ соли 1955 таваллуд ёфта, тахсилӣ ибтидоиву миёнаро аз мактабҳои рақами 37 ва 21-уми ноҳия гирифтааст. Соғӣ, донишҷӯӣи

факултаи филологияи руси Донишгоҳи давлатии Самарқанд гардид. Ҳангоми таҳсил хидмати ҳарбии ҷавономардири ба ҷо овард. Фаъолияти меҳнатиро аз мактабҳои оғоз бахшида, ба назари сарварони кумитаи комсомолӣ ноҳия афтада, фаъолиятро дар соҳаи сиёсати ҷавонон, ҳукумати ноҳия ва шаҳр давом дод. Чанд сол дар ҷамоати шаҳравандони Даштаки Боло кормандӣ масъул буд. Дар ин соҳа шоғирдони зиёде тарбия кард. Чанд соли охир хоҷагии фермерӣ таъсис дода, ба он номи падари деҳқонсифати худ Қурбон Азизовро гузошт ва барои он, ки номи падар ғаборе нагирад, пайваставу фаёлони захмат мекашид.

Ҷуракул Қурбонов ҳамроҳи ҳамсараш – муаллими пуртаҷрибаи фани забони англисӣ, раиси кумитаи зан ва духтарони маҳаллаи Обод, маслиҳатгари пиру барно Майсара Хусейнова оилаи ободу бунёд намудааст. Фарзандон Ҷаъфар – ҷарроҳи баҷағон, номзади фаҳони тиб, докторсент, Ҷамолиддин соҳибкори бонувуфиз, Нигинабону муаллима ҳастанд.

Чи тавре ки гӯфтем, шодравон Ҷуракул дардошонӣ халқ буд. Бародарбузургаш Мамадқул табиби ҳозик, фарзандаш Ҷаъфар духтури тавоно, аммо ин ҳам имконият Ҷуракулро аз ҷанғоли аҷал раҳо карда натавонист. Инсонӣ назб барои ҷамъияти ҷӣ қадар лозим бошад, ба даргоҳи Ҷаҳам маҳбӯб аст. Ин нуқта ҳангоми ҷаноза аз забони имом-хатибӣ маҷсиди ҷомеи Равонак Ҳоҷӣ Луфлулло Ибодуллоев ва нотикони дигар садо дод.

Ақнуи кори неку номи неки Ҷуракул Қурбоновро фарзандон, шоғирдон ва ҷавонони маҳалла давом дода, хотири ӯро дурахшон нигоҳ медоранд. Ба қавли Саъдии бузург: Зиндаву ҷовид монд ҳар кӣ нақуном зист, К-аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. Озод ҲАМИДЗОДА. Ноҳияи САМАРҚАНД.

Бонувони олима

МАМЛАКАТ АЗ ДАСТИ ЗАН ГУЛЗОР ШУД

Дар Донишгоҳи давлатии Фарғона як тоифа устодон машғул ба фаъолият ҳастанд, ки тавассути донишу малака ва натиҷаҳои таҳқиқи паҷӯишҳои худ қайҳо мавриди эътибори маъмурият, устодон ва донишҷӯён он қарор гирифтаанд. Доктори фалсафа оид ба фаҳони филология (PhD) Зарифаҳон Алимова аз ҳамин зумраи устодон мебошад.



омӯхтани забони форсӣ-тоҷикӣ хеле зарур аст. Албатта, фаро гирифтани забони форсӣ тоҷикӣ чандон кори сахтӣ осон нест. Вале бидуни донишҷӯи забони форсӣ наметавон ба умқи осори адибони зиёде классикии ўзбек сарфаҳм рафт. Дақиқан, баъзан ҳатто як байтро ба риштаи таҳлил наметавон кашид.

– Шумо забони форсӣ-тоҷикӣ-дариро як забони муштарак мешуморед ё алоҳида?

– Баъзан бо чунин фикру андешаҳои рӯ ба рӯ меоям, ки айнан муштаракоти ин забонро зерӣ суол қарор медиханд. Банд ба чунин фикр ҳаргиз розӣ шуда наметавонам. Форсӣ-тоҷикӣ-дарӣ шоҳҷои як забонанд. Ба далели марзбандии сиёсий ин гуна ақида зухур намуфтааст ва ҳанӯз давом мекунад.

Дар идоме ба Зарифаҳон Алимова перомуни афкори баъзе доираҳои фарҳангӣ суҳбат намудам. Гуфта мешавад, ҳар як забон бояд аз ҳисоби вожаҳои худ шеарофт ва рушду нумӯш намояд. Ҳатто лозим ояд, аз вожаҳои забонҳои дигар меболад сарфи назар кард.

Вай оид ба ҷамъи ваъзаҳои рӯ ба рӯ меоям, ки айнан муштаракоти ин забонро зерӣ суол қарор медиханд. Банд ба чунин фикр ҳаргиз розӣ шуда наметавонам. Форсӣ-тоҷикӣ-дарӣ шоҳҷои як забонанд. Ба далели марзбандии сиёсий ин гуна ақида зухур намуфтааст ва ҳанӯз давом мекунад.

Сухбатро Мирасрор АҲРОРОВ, хабарнигори «Овози тоҷик». Вилоти ФАРҶОНА.

Вай дар шахристи Раштон ба дунё омада, соли 1982 баъди хатми муассисаи таълими ҳамагонии рақами 1-уми ноҳия ба бахши забони форсӣ факултаи шарқшиносӣи Донишгоҳи давлатии Тошқанд дохил шуда, онро бо дипломи имтиёзнोक хатм намуд.

Дар Донишгоҳи давлатии Фарғона рисолаи илми худро дифоъ намуд. Ҳоло дар кафедраи забоншиносӣи донишгоҳ фаъолияти пурсамари омӯзгоришро идоме бахшида, ба шоғирдон забони форсӣ-тоҷикӣ ёд медиҳад. Шоғирдонаш аз забони форсӣ борҳо дар озмуноҳои ҷумҳуриявӣ ширкат намуда, ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ мушарраф гардидаанд.

Осорӣ таҷриқотҳои Алимова зиёда аз 120 ададро ташкил намуда, дар маҷаллаҳои илми ва тавониву ҳоричӣ, мӯҷмӯаҳои конференсионӣ илмиву амалӣ иштироқ ёфтаанд.

– Дар бораи имкониятҳои иброси назар мекардед, ки бо ташаббуси Сарвари давлат Барои зану муштариони кишвар фароҳам омадааст.

– Меҳоҳам аввал бо ифтихор қайд кунам, ки зан гайр аз он ки олиҳаи хусн ва нури хонадони аст, ба корҳои бузург қодир мебошад. Маҳз барои ҳамин аз имконияти шароити, ки дар ягон давру замон мислаш дида нашудааст, бо қамолӣ маил истифода мекунад. Зани имрӯзаро дар ҳамми ҳоҷиҳоро кор мекунанд: зан – роҳбари корхона, зан – ҳоқим, зан – раиси маҳалла, зан – мудирӣ мактаб, зан – депутат, зан – соҳибкдор ва гайра. Ҳатто сол аз сол теъдоди занон дар парламент рӯ ба афзоиш овардааст. Агар аз рӯйи мансубияти касбу кори худ арзёбӣ кунам, дар байни устодони донишгоҳи мо тақрибан аз се як ҳиссоро занҳо ташкил медиҳанд. Номӣ декани факултаи филология Эҳтиётхон Иброҳимова, доктори фаҳони филология Соҳиба оид ба улуми кимё Тоҳиратон Амӣрова ва Мохира Нурматова, доктори фалсафа оид ба илмҳои фалсафа Мавҷуда Сопова ва як иdda занони дигар вирди забонку мебошад. Онҳо бо донишу заковат ва меҳнати пурмаҳсули худ дар донишгоҳи сазовори хурмати балеанд гаштаанд:

Уб шуд, ки зан ба давлат ёр шуд, Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд.

– Пас, аз чунин шароит барои расидан ба аҳдофӣ худ бояд дуруст истифода кард?

– Бале, ҳоло шоистаи таҳсин аст, ки як теъдоди духтарони маҳаллӣ баъди хатми донишгоҳ бо дипломи бакалавр иктифо намекунанд, балки барои таҳсил дар магистратура талаш мекунанд. Агар шароит мусоидат наҷамояд, магар онҳо наметавонанд ба ин кор даст зананд? Ҳаргиз. Духтароне, ки дируз паси партиаи донишҷӯӣ менишастанд аз мо сабақ меомӯхтаанд, имрӯз дар паҳлуи устодони худ ба донишҷӯён сабақ медиҳанд. Ҳоло техникаи технологияи он қадар тараққӣ намудааст, ки ҳатто қас ҷоё наҷарфта ба маҷозӣ зиёде зарурӣ дастрасӣ пайдо карда метавонад. Ин раванди ҳақ қатор корҳои омӯзишу паҷӯишро содатар менамояд. Танҳо аз ин шароит дуруст бояд истифода намуд.

– Шумо ба тадриси яке аз забонҳои тоҷикии дунё, ки онро форсӣ тоҷикӣ менаманд, машғул ҳастед. Аммо аввал бигӯед, ки чаро маҳз таҳсил дар бахши форсӣ мӯҷиб интиҳоби шумо қарор гирифт?

– Ҳамеша аз мутолиаи ашӯри намояндагонӣ адабиёти форсӣ тоҷикӣ, мисли Рӯдакӣ Фирдавсий, Синову Ҳайём, Саъдию Ҳоҷиз, Рӯмину Ҷомӣ ва адибони муосир – Мирзо Турсунзода, Бокӣ Раҳимзода, Мирсаид Миршакар ва дигарон хеле завку шавқ мебардоштам. Ҳар чи бештар онҳоро меҳондам, алоҳамандӣ ман ба забони адаби форсӣ бештар мешуд. Дарк намудам, ки ба хубӣ донишҷӯи забони форсӣ дари имкониятиҳоро зиёдеро барои ҳар як фарди фарҳангдуст ва адабпарвар боз хоҳад кард. Тасмий гирифтаам, ки шомили гуруҳи забони форсӣ шавам ва дар он муваффақона таҳсил намудам.

– Метавонед аз устоди худ ёд кунед, ки дар ҷараёни таҳсил бештар дар қамолот ва соҳибихтисос шудани шумо нисбат ба дигарон сахт гирифтааст?

– Дар донишгоҳи мо устодони бисёр аз фаҳони мухталиф тадريس намунонда. Ақсари онҳо назди мо, шоғирдон эътибори эҳтиром доштаанд. Аммо устод Бонист Мӯсоев (он қасро Худо биемӯзсад) хеле сахтгир ва пурталаб буданд. Бо вучуди ин, ҳар як дарси ин устод барои як китобро меомуд. Донишҷӯиҳои зиёд аз ҳайбати ӯ меҷаросиданд ва ин бонист мегардид, ки ҳама ҳамеша бо тайёрии пухта ба дарсу машғулиятҳои амалӣ ҳозир шаванд. Қадри ин устодам ҳанӯз дар қалбам ҷойгоҳи хоҳсоро ишғол менамояд.

– Оё донишҷӯиҳои забони форсӣ тоҷикӣ барои омӯзгори забон ва адабиёти ўзбек лозим аст? Фикри шумо дар ин замина меҳостам бидонам.

– Бидуни иштибоҳ, мӯътақидам, барои омӯзгороне, ки зикрашонро қардед,

Минбари донишҷӯӣ

ПАДАРУ МОДАР — ТОҶИ САР

Падару модар муқаддасанд. Дар басфи онҳо ҷӣ қадар суҳан ронем қам аст. Вақте ки мо ба дунё чашм мекушоём, ҳангоми суҳан рондан аввалин калони мо падар ва модар мебошад. Айёми тифлӣ шаб то саҳар сари гаҳвораи мо бедор нишаста ба қамол мерасонанд. Барои фароғату қамолоти фарзанд меҳнати худро дарег намендоранд. Яке аз шоирони тоҷик чунин гуфтааст: Намак дар қомҳо ширинтар аз шаҳду шақар гардад, Чигарҳо хун шавад то як писар мисли падар гардад.

Падар аз шавқи дил дар қудайи дасти писар гирад, Ба умед, ки дар пири писар дасти падар гирад. аз ин пора аён мешавад, ки то ба воя расидани ҳар як фарзанд чигари волидон хун мешавад. Меғӯянд, ки ҷаннат зерӣ қудуми модарон аст. Шоири ширинқалом Аминҷон Шукӯҳӣ фармудааст: Ба нураш гарчи ин хуршеди ховар, Фаро гирад қажонеро саросар. Намагардад валекин у баробар, Ба ин пурқуввати бо меҳри модар.

Бояд ҳар яки мо дуои неки пур аз файзу баракоти волидонро гиридем, дар вақти зиндагӣнаш ба қадри онҳо расем ва онҳоро аз ҳама қиз азизу муътабар донем. Ҳама мавҷудоти олам хуб аст,

вале хубтаринаш падару модар мебошанд. Падару модарро қанيمات доништа, панди онҳоро бо нақуҳои истифода бурда, барои онҳо фарзи фарзандиро ба ҷо оварда, ба онҳо хуб нигоҳубин қардан шараф мебошад. Дар рӯйи замин муҳаббате волотар аз муҳаббати модар, зебоие чун чеҳраи модар, бехтарин дуое аз дуои падар вучуд надорад. Маскане, ки аз бади-ву залотлар дур аст, роҳатбахш аст Ҳамеша моро интизорӣ мекашид, хонаи падару модар мебошад. Барои падару модар он қизе, ки аз фарзандон интизор мешавад, меҳр, муҳаббат ва эътибор лозим аст. Падар дар оила ягона инсонест, ки писар аз у рафтору гуфтор, одоб, қасорат, одаму одамагарӣ ва хулқи нақурӯ меомӯзад. Ҳар як фарзанд меҳоҳад, ки даврари пирии падару модар бофароғат гузаряд, аз дидашон ашқ нарезад... Сатрҳои зерини шоири мо фарзандонро хушдор медиҳад: Яке бар дидани рӯйи падар зор, Яке доим падарро мекунад хор. Ман аз ин қори қисмат дар аҷибам, Худоб ин чи сир асту чи асорр? Падархоро худовандо ниғаҳ дор, Мақун муҳтоҷи фарзанди хатокор...

Матқубу ҲОЛМАТОВ, донишҷӯи факултети филологияи Донишгоҳи давлатии Бухоро.



Алҳол дар мактаби варзӣшии ба намудҳои варзӣшии об таҳассусёфта, ҳамчунин мактаби варзӣшии баҷағону навраосони вилоти Навоӣ маҳфилҳои варзӣшии об фаъол мебошанд. Дар онҳо бахшҳои шиноварӣ, шиноварии синҷронӣ, қайқронӣ, параканое ва гайра амал мекунанд. Ҳоло дар муассисаҳои 457 нафар варзӣшарони наврас аз 20 нафар мураббён асрори шиновариро меомӯзанд. Ба мақсади дар мактабҳои варзӣшии тийёр қардани мураббён, ҳақамон ва мутахассисони дигари соҳаи варзӣшии об аз ҷониби федератсияҳои варзӣшии ҷумҳурий ва Вазорати варзӣшии кишвар мутахассисони хориҷӣ қалб қарда шудаанд, онҳо дар соҳаи маҳорат мегузаронанд. Мақсад барои дастаи якҷаҷини миллии тийёр қардани мураббён ва варзӣшарони соҳибихтисосу боистеъдод мебошад. Сурутгир: С. АСЛОНОВ (Ўза).

ШИФОХОНАИ НАВ ДАР САМАРҚАНД

Намоёндагонӣ ширкатҳои Чопон ва Туркия дар шаҳраки Ширини Самарқанд маркази тиббии бисёрсоҳавӣи дорои 800 қатори бо арзиши умумии 300 миллион доллар бунёд хоҳанд кард. – Боиси хушнудист, ки бо сиёсати оқилона ва дурандешонаи сарвари давлат Шавкат Мирзиёев ҳамкории бо кишварҳои ҷаҳон густариш меёбад, –

иброҳим дошт намоёндаи ширкати Туркия Ҷем Ўзоғуз. аз ин рӯ, мо яқҷоя бо Чопон бунёди клиникаи замонавиро мақсади худ қарор додем. Умед дорем, ки маркази тиббии талаботи байналхалқӣ ҷавобгӯ хоҳад шуд. Зоҳир ҲАСАНЗОДА. Вилоти САМАРҚАНД.

Чун дигар самтҳои иқтисодӣи мамлакат дар соҳаи молияву банк нисз ислохоти назаррас ба амал бароварда мешавад. Қабул гардидаи фармони Президенти кишвар аз 12 майи соли 2020 «Дар бораи Стратегияи ислохоти низоми банкҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон дар солҳои 2020-2025» зинаи муҳими рушди соҳа гардид. Дар қарор қисми зиёдеи қорҳо дар рӯндаи ислохоти соҳаи банк трансформатсияи рақамӣ фаро гирифт. Гайр аз ин, вазиғаҳои ба амал қарӣ намудани ташаббусҳои замонавӣ ва рушди хидматрасонии масофавӣи банк, технологияҳои нави аҳбор, омӯхтани таҷрибаи пешқадаи байналхалқӣи фаъолияти банкҳо ва намудҳои гуногуни хидмату маҳсулоти банкӣ аниқ ифода гардидаанд.

ХИДМАТРАСОНИИ ФОСИЛАВИИ БОНК ТАКМИЛ МЕЁБАД

Баҳри таъмини иҷрои фармонҳои саҳноҳои тижорати «Рушди соҳибқорӣ» чорабинҳои заруриро ба амал мебарорад. Маҳсусан, дар солҳои 2025-2026 инфрасохторҳои технологияҳои иттилоотӣи банк мустаҳкам гардида, хидматрасонии интернет, банки мобилӣ, навиҳои аҳбори хидмату маҳсулоти масофавӣи ташаққул меёбад.

Дар ҷамъомади навбатие, ки банк дар Агентии иттилоот ва коммуникацияҳои омавий ташкил намуд, доир ба дастгирии доимии соҳибқорӣи худ ва раванди трансформатсияи рақамӣ дар банк, суҳан рафт. Дар он муовини якуми раиси раёсати БСТ-и «Рушди соҳибқорӣ» Баҳром Шарипов таъкид кард, ки трансформатсияи рақамӣ дар низоми банк маҷмӯи амалҳои мебошад, ки дар муассисаи молиявӣ бо ёрии технологияи муосирӣи молиявӣ, барнома ва қормандони донишманду соҳибмалака амалӣ қарда мешавад.

Шумораи шахсонӣи ҳуқуқӣи соҳибқорони алоҳида, ки аз хидматрасонии фосилавӣи банк истифода мекунанд, ба 45 ҳазор нафар афзуд. Ба ҳолати 1 январӣ соли қарӣ пасандозҳои воими банк ба беш аз 22 триллион сӯм расид. Ин рақам нисбат ба соли гузашта 730 млрд. ё худ ба 3,3 дарад зиёд шуд. Соли гузашта ҳаҷми амалиёт тавассути хидмати «Интернет-банкнинг» аз ҳисоби роҳандозии версияи мобилии он ба таври назаррас афзоиш ёфт. Ин барномаи дорои интернет-фейси осон ва сода буда, ба ҳамаи талаботҳои бехатарӣ ҷавобгӯ аст. Имрӯзо тавассути платформа мизохон аз ҳама намуди хидматрасонии банк 24/7 барои анҷом додани пардохтҳои ҳаррӯза истифода мекунанд. Интеграция бо барномаи «Бухгалтерия 1С» барои муштариён қулайҳои иловагӣ фароҳам меорад. Имрӯзо банк хидмати масофавӣи худро ба мизохон тавассути хидматҳои «Интернет-банкнинг», «Мобил-банкнинг» ва «СМС-банкнинг» мерасонад, бо ин усул вақти мизочро сарфа намуда, ба тасарруфи зудамалӣ маблағро ба аҳолии кулаҳо фароҳам меорад. Ин дар навбати худ ба имкони балеанд шудани самаранокии иқтисодӣ

ва зиёд гардидаи миқдори мизочони банк мусоидат мекунад. Масалан, хидмати «Интернет-банкнинг» ба мизохон имкони ба бинои банк наҷарфта, аз ҷойи қор, тавассути интернет маблағи дар ҳисобварақ доштаашро ба зудӣ тасарруф намудан ва маълумоти кофӣ гирифтано роҳам меорад. Барои аз хидматрасонии масофавӣи истифода бурдан мизоч чун шахси қоридикӣ ба филиалҳои банк, ки ба онҳо хидмат мерасонад, муроҷиат намуда, шартномаи маҳсуросарамӣ мегардонанд. Мутахассиси банк ба компютери мизоч дастури маҳсус дохил қарда, қалиди бехатарӣи «key»-ро тақдим менамояд. Инчунин бо тарзи аз он истифода бурдан шинос мекунад. Ходимони банки «Рушди соҳибқорӣ» баҳри расондани хидмати босифат ба аҳолии қӯшиш мекунанд, ки ҳар як қорифтода аз онҳо ризоманд бошад.

Далер АЗИЗОВ, хабарнигори «Овози тоҷик».

# БОНУИ МАЪРИФАТПАРВАР

Ба ҷойи табрик

## ДАР ХИДМАТИ МАРДУМ

Ҳамзамони мо

Дар арафаи фарорасии фасли зебои сол – баҳори нозанин сармуҳаррири рўзномаи бачаҳо ва наврасони Ўзбекистон – «Тонг юлдузи», раиси шўрои занону духтарони назди Иттиҳоди журналистони Ўзбекистон, узви Иттиҳоди нависандагон, Аълоҷии таълими халқ Фирўза Одилова меҳмони «Овози тоҷик» буд.

Фирўза Одилова дар шаҳри Тошқанд, дар оилаи зиёӣ дида ба дунё кушодааст. Баъди хатми мактаби таълими Ҳамагонии рақами 197-уми ноҳияи Учтепаи пойтахт ба факултети филологияи Донишгоҳи миллии Ўзбекистон дохил шуд ва соли 1989 ин даргоҳи илмро бомуваффақият тамом кард. Маҷмӯаи ҳикояҳои ӯ бо номи «Ҳаймикининг девори» (соли 2015), «Ҳайқи туйғулар» (соли 2022) ва дигар осораш: «Олтин дона ёнғоқ» (2023), «Тонг юлдузи ёритган олам» (соли 2024) рӯйи чопро дидаанд.



Соли 2023 тахририяти газета дар озмуни байналхалқии «Олтин қалам» аз рӯйи номинатсияи «Барои матолиби журналистии беҳтарин» ҷойи сеюмро ишғол намуд. Инчунин, соли 2023 рўзнома бо нишони сарисинагии «Барои ҳифзи ҳуқуқи инсон»-и Маркази миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон мукофотонида шудааст.

Ҳикояҳои Фирўза мавзӯҳои Ватан, ҳалқпарварӣ, меҳнатдӯстӣ, меҳру муҳаббат ба падару модар, мактаб, китоб, муаллимро дар бар гирифтаанд. Дар онҳо ахлоқи ҳамида, муошират ва дигар фазилатҳои инсоний инъикос ёфтаанд.

Ҳоло, ба хонандагони рўзнома аз маҷмӯаи ҳикояҳои ӯ «Девори хонаамон» се порай ибратангезро пешниҳод менамоем.

Саодат БЕКНАЗАРОВА, хабарнигори «Овози тоҷик».



### ТАРБИЯ

Падари Шукрулло ба боғча рафтани писарчаашро намоҳост. – Ба боғча намеравад, худат дар хона нигоҳ кун, нозпарваратро эҳтиёт бояд кунем, – гуфт ба завҷааш. Баъд аз ҳамин Шукрулло номи «Нозпарвар»-ро гирифт...

Нозпарвар ҳафта сола шуд ва ба мактаб рафт. Модараш чун одад либосҳои пушонда, банди туфлиширо ҳам худаш баста, аз дасташ кашолақонун ба мактаб мебард ва ба дасти роҳбари синфаш месуларид.

Рӯзе Нозпарвар аз мактаб гириқон омад: – Модарчон, имрӯз аз хониш баҳои «2» гирифтаам, – ҳиқ-ҳиққунон гуфт ӯ.

– Эҳ, писарчон, тарсидам, ки ягон ҳодисаи нохуш шудааст. Ҳеч гап не, пагоҳ хонда баҳоятро дурвост мекунӣ. Гирят барои ҳамаи баҳои «2» гирифтаам, – ҳиқ-ҳиққунон гуфт ӯ.

– Эҳ, писарчон, тарсидам, ки ягон ҳодисаи нохуш шудааст. Ҳеч гап не, пагоҳ хонда баҳоятро дурвост мекунӣ. Гирят барои ҳамаи баҳои «2» гирифтаам, – ҳиқ-ҳиққунон гуфт ӯ.

Нозпарвар таомро бо дили ноҳаҷам хӯрд. Меҳост эдтар дарс тайёр кунад. Модараш ба чашмони аз гирия сурхшудаи писараш

нигоҳ карда, аз рӯйи тараҳхум гуфт:

– Писарам, аз мактаб монда шуда омадӣ, дарсатро сонитар тайёр мекунӣ.

Ин гуфт ва писарчаашро ба ҷойи хобаш дароварда болояро бо кўрпаи тунук пушонд. Сипас берун баромада хост аз воиш ангур канад. Ҳамин вақт шавҳараш аз кор омада ба ӯ рў овард:

– Писарат кучост? Ангурро ӯ канад намешавад?

– Писарамон хоб, аз мактаб бо таби хира баргашт, «2» гирифтааст.

– Бачае, ки баҳои «2» гирифтааст, хоб накарда, бояд бештар китоб хонад. Рав, бедор кун, ба корҳои ту низ кўмак расонад.

– Монед, додош, фарзанди ягонаамон, каме дам гирад. Дарстайёркунӣ намегурезад. Барои ин асаби нашавад.

– Хар доим тарафгирӣ мекунӣ, кай маро гўш мекунӣ? – норозиёна гуфт шавҳар ва хўроқ хўрда боз ба қораш рафт.

Бо мурури вақт Нозпарвар хонандаи синфи болоӣ шуд. Рӯзе дар маҷлиси падару мо-

дарон роҳбари синф аз хулқи бад, баҳоҳои паст, аз дарсоқ гурихташро бо бачаҳо дасту гирибон шудани Нозпарвар шиқоят кард. Модараш, чун одад, муаллимашро айбдор намуда, писарашро тарафгирӣ кард ва бо қару газаб аз маҷлис баромада рафт. Дар хона рўзномаи писарашро хост аз назар гузаронанд. Зеро муаллим сарзаниш карда буд, ки «рўзномаи писаратонро дар давоми сол кӯшида надидеанд». Рўзномаи писарашро варақ зада, «2»-ҳои думдори қаторро дида фиғонаш ба фалак печид:

– Ин чӣ, магар туро бо ҳамаи ният калон карда истодаам? Ҳатто ягонто «3» нагирифтаӣ? Хар рўз мактаб меравай, дар хона сохтаҳо дарс тайёр мекунӣ?

– Эҳ, модарчон, тарсидам, ки ягон нохуширо рўй додааст. Пагоҳ хонда «2»-ҳоямро дурвост мекунам. Барои ҳамаи баҳои «2» савор шудан шарт аст?

Модараш ин ҷавобро шунида, аз гирия худро дошт ва ба Нозпарвар бодикат нигоҳ кард. Чун ки дар давоми солҳо ба устодон, ҳамсоҳҳо, рафиқон ва хатто падараш, ки аз Нозпарвар шиқоят мекарданд, ҳамин ҷумларо такрор мекард ва дар гафлат монд,

ки тарбияи писарашро худаш вайрон карда будааст...

### ПИСАР

Падари солхўрда ба писар, ки дар шаҳр кор мекард, занг зад: – Туро ниҳоят пазмон шудам.

– Рўзи дамгирӣ меравам, падар, – гуфт писар ва телефонро зуд қатъ кард. Баъди чанд рўз падар боз занг зад:

– Писарам, як моҳ боз туро надидам.

– Падар, медонӣ-ку, қорҳоям зиёд, Меравам, ғам махўр.

Рўзҳо гузаштанд. Падар ба писар занг зад:

– Меравам, падар, меравам. Худам телефон мекунам... – саросема телефонро хомўш кард.

Дере нагузашта бо пазмони-ву интизорихо падар аз олам гузашт. Писари мансабдор аз баҳри ҳамаи кор баромада ба таъзияи падар шитофт. Маърақаҳои падарро пурақашам ва бекаму куст гузаронд. Панҷшанбеи хар ҳафта вақт ёфта ба ҳавли падар меомад. Мўйсафедони мар-халларо даъват намуда меҳмон

мекард. Ҳақу ҳамсоҳро ӯро дуо карданд, ки ғамхору меҳрубон ва фарзанди муносиби падар аст...

### ҚОЛҲИ ДАР ДЕВОР

Аз биноҳои серошёна хўчрае харидем. Чун одад қолиҳоро ба девор задем. Ба фарши хона па-ларто партофтем. Рўзе модарам ба хонаамон меҳмон шуду ба қолии девор ишора карда гуфт: – Духтарам, ин қолиҳоро ба девор наовехта, ба зеро поят парто. Хонаат бетони, аз поят заҳ мегузарад-ку?

Сухани модарамро ба замин нагузоштам. Қолии навро ба фар-ши хона густурдам.

Хушдоманам ба меҳмонӣ омад. Ба қолии зеро поямон ишора карда гуфт: – Духтарам, қолии гаронбаҳо-ро ба зеро по андохтаед. Яки мижа ба ҳам назада фарзандонат ба воя мерасанд. Ба аруст дар маросими «келинсалом» тўғфаи муносибест.

Ду манзара, ду фикри мухта-лиф. Орузув ниятҳои хар ду мо-дар хубу неканд. Хар ду фарзан-дашонро фикр мекунанд...

### Бонувони афсар

## ДАР АҲДИ ХУД СОДИҚ БИМОНД

Алҳол кормандони мақомот ба бовару эътимоди аҳолии беш-тар муваффақ мегарданд. Ин ҳолат дар иҷрои рисолати касби-ии эшон нақши назаррас ме-бозад. Дар ин соҳа занону дух-тарон низ фаъоланд.

Ҷонишини роҳбари раёсати пешгирии ҳуқуқвайронкунии хидмати бехатарии садорати қорҳои дохилии вилояти На-мангон оид ба масъалаҳои за-нону духтарон, подполковник Нигора Қайимова аз зумраи он-ҳост.

Нигора дар ноҳияи Учкўпри-ки вилояти Фарғона таваллуд шудааст. Дар оилаи Исмоил-он ва Зўроҳони соҳиби маъ-лумоти олий шав фарзанд ба воя расиданд. Нигора аз хурд-солӣ ба соҳае, ки қор мекунанд, завқи баланнд дошт. Вақте ин хоҳиши худро ба падару модар маълум кард, онҳо монеъгӣ карданд. Зеро меҳостанд дух-тарашон мураббӣ ё муаллими шавад. Лекин Нигора дар аҳди худ монд. Ҷу соли 2005 баъди хатми мактаби миёна ба Акаде-мияи миллистии назди Вазора-ти қорҳои дохилии ҳуқуқ та-сирид ва аз имтиҳони давлатӣ бо-муваффақият гузашт.

Ҳангоми таҳсил дар қорҳои ҷамоатӣ пешқадам буд. Ба ҳам-курсӣ намангонӣш – Иброҳим Сиддиқов дил баста, ба Қосон-сой арус шуда омад.

– Ёд дорам, дар ин ҷо ка-лонсолон, агар дар бор либо-си қорӣ пушам, ба ман дигар хел нигоҳ мекарданд, ҷавонон баръақо бо чашми ҳавас мени-гаристанд.

Дар хонадонӣ нав маро бо хушу хурсандӣ қабул карданд. Дар оила ҳама тоҷиканду бо за-бони тоҷикӣ мулоқот мекунанд. Худи ман низ ин забони зебо-ро кам-кам аз худ кардам. Бо



ҳамсоҳояву хешу табор мулоқот мекунам. Шавҳарам низ дар ҳамаи соҳа қор мекунанд. 3 на-фар фарзанд – ду писару як дух-тар дорем. Аз он шодам, ки хуш-доманам – ҳоли Соҳибҷабон ҳам-чун модар меҳрубонанд, масли-хаттаро мо мебошанд ва дар тар-бияи фарзандонам саҳми арзан-да доранд. Масъулияти касбии маро дарк мекунанду ёрирасо-ни хубанд. Дар хар як қор, хоҳ дар қорхона бошад, хоҳ дар оила ҳамсарам низ маслихатҳои ман ҳифзи мустаҳкамҳои оилаҳост. Барои ин, пеш аз ҳама, бояд оилаи худам осудаву мустаҳкам бошад, ба дигарон намуна шуда тавонам. Ман мекўшам ба ин амал кунам. Барои ҳамаи муваф-фақиятҳо, ки расидам, аз хуш-доманам ва ҳамсарам миннатдо-рам ва шукрона мекунам...

Вақти суҳбат донистем, ки Нигора лаёқати зиёде дорад. Гулро дўст мекорад, парвариши онро низ. Дар назди ҳавли

хонавода «Гулхонаи Нигора» ҳаст. Вақти хонаи аз мўнҷок низ гулҳои рангорангу хушрўйи месо-зад. Фарзандонаш дар ин ҷараён ба Нигора ёрирасон мешаванд.

Уро ҳамкасбонаш низ хурма-чун эъзои намоиёнд. Барои хиз-матҳои софдилонаву сидқидило-на, маҳорату малакаи баланди касбӣ, иштирок дар таъминоти тартиботи ҷамъияти чандин ма-ротиба бо ифтихорнома ва тўғ-фаҳо мукофотонида шудааст.

Аз ҷумла, дар лоҳиқа «Панҷ ташаббус», ки соли гузашта гу-заронида шуд, иштирок намуда, ғолиб гардид, дар озмуни «Янги Ўзбекистоннинг ибратли оила-си» низ ғолибиро ба даст овард.

Нигора Қайимова нафақат дар оила, балки дар ҳаёти иҷтимои-ву иқтисодӣ ва сиёсиву ҷамъи-яӣ низ фаъол аст. Мо ба ӯ дар ин вазифаи муҳиму пурмасъули-ят комёбиҳои беш аз пеш мета-лабем.

Шоҳида ДАМИНОВА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Намангон.

Имрўзҳо дар муассисаҳои таълими томактабӣ, мактабӣ, таълими олий ва дигар масканҳои маънавиву маърифатӣ бахшида ба 542-солагии Заҳириддин Мухаммад Бобур чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мегарданд. Дар мактаби рақами 9-уми ноҳияи Сайхунбод низ бахшида ба ин сана бо хонандагон ва падару модарони онҳо тахти номи «Тарбияи бад, диҳад ғаму дард» тадбир барпо гардид.

## ТАРБИЯИ БАД, ДИҲАД ҒАМУ ДАРД

Аз ҳаёт ва фаёлияти шоҳ Бобур хонандагон намоишҳои сахнаӣ гузоштанд. Осори Бобур барои насли наврас пур аз панду насиҳат ва сабақи зиндагӣ мебошад.

Қайд гардид, ки Шоҳ Бобур, бо вучуди машаққатҳои зиёди давлатдорӣ, тохту тозу чанго ба зиндагиро бо ғами дигарон гузарондан оиди тарбияи фар-зандон низ андеша мекард ва дар ин бобат ғамхорӣ зоҳир менамуд ва машғул шудан ба тарбияи онҳоро вазифаи муҳим медонист. Намоҳост, ки ба фар-зандонаш навиштааст, пур аз насиҳат ва роҳнамоӣ буданд. Бо фарзандон ҳамеша бо воситаи мактуб робита дошт, гоҳе наси-ҳат ва гоҳе сарзанишро дарёф намедошт.

Хусусан, хар як ҷумлаи мак-тубе, ки ба писараш Ҳумоюн навиштааст, диққати хонандаро ба худ ҷалб менамояд. Дар иб-тидои нома чунин сатрҳо навиш-та шудаанд:

Шуқр, бермиш санга ҳақ фарзанде, Санга фарзанду манга дилбанде...

Ин нома он замон навишта шуда буд, ки Ҳумоюн соҳиби писар ва Бобур набародор шуда буд.

«Худованд чунин шодиро ба ту ва ба ман ҳамеша насиб гар-донанд. Номи уро Альмон гу-зоштаӣ. Худованд умурошро му-борак гардонанд ва намӣ дароз диҳад. Умедворам, ки Альмон солҳои зиёд умр ба сар бурда, саодатманд гардад.»

Бобур, ки хислати писарашро хуб медонист, ба ӯ чунин насиҳат кард: «Аз ту камтар гила

ҳам дорам. Ду-се сол боз ягон одадат ҳам намеояд. Одами ман фиришода ҳам баъди як сол баргашт. Ин қорат хуб не. Бар-робар ин дар мактубҳоят аз та-риқи шиқоят кардай. Барои под-шоҳ чунин сатрҳо шарманда-гист. Охир гуфтаанд:

Агар пой банди ризо пеш гир, Ва гар якуворӣ сари хеш гир...

Боз як ҷизро таъкид менамо-ям, ки таҳоятро баъди навиш-та шудан боз як бор хонда на-релимоти олий шав фарзанд ба воя расиданд. Нигора аз хурд-солӣ ба соҳае, ки қор мекунанд, завқи баланнд дошт. Вақте ин хоҳиши худро ба падару модар маълум кард, онҳо монеъгӣ карданд. Зеро меҳостанд дух-тарашон мураббӣ ё муаллими шавад. Лекин Нигора дар аҳди худ монд. Ҷу соли 2005 баъди хатми мактаби миёна ба Акаде-мияи миллистии назди Вазора-ти қорҳои дохилии ҳуқуқ та-сирид ва аз имтиҳони давлатӣ бо-муваффақият гузашт.

Ҳангоми таҳсил дар қорҳои ҷамоатӣ пешқадам буд. Ба ҳам-курсӣ намангонӣш – Иброҳим Сиддиқов дил баста, ба Қосон-сой арус шуда омад.

– Ёд дорам, дар ин ҷо ка-лонсолон, агар дар бор либо-си қорӣ пушам, ба ман дигар хел нигоҳ мекарданд, ҷавонон баръақо бо чашми ҳавас мени-гаристанд.

Дар хонадонӣ нав маро бо хушу хурсандӣ қабул карданд. Дар оила ҳама тоҷиканду бо за-бони тоҷикӣ мулоқот мекунанд. Худи ман низ ин забони зебо-ро кам-кам аз худ кардам. Бо

Зулайхо БУРХОНОВА, омўзгори мактаби рақами 9-уми ноҳияи Сайхунбоди вилояти Сирдарё.

Овози тоҷик
МУАССИСЛАР:
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Қонунчилик палатаси Кенгаши,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси
Сенати Кенгаши ва Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси.
Тоҷик тилида нашр этилади.

Сармуҳаррир
Шерпўлод ВАКИЛОВ
Рўзнома ҳафтае ду маротиба:
рўзҳои чоршанбе ва шанбе чоп
мешавад.
Рўзнома дар компютерхонаи идора
ҳарфинин ва саҳифабандӣ гардид.

Ҳаҷми насри бадеӣ, очерку мақола аз 5 саҳифаи чопи ду интервали
ва шеър аз 50 мисраъ зиёд бошад, идора қабул намекунад. Рўзнома
ба мактубҳои интишорнашуда ҷавоб намегардонад.
Рўзнома 25 июни соли 2008 дар Оҷонси матбуот ва ахбороти
Ўзбекистон тахти рақами 0003 ба рўйхат гирифта шудааст.
Индекси нашр — 170 . Фармоиши 2 Г-328.
Адади нашр 3750. Ҳаҷм 2 ҷузъи чопӣ.
Усули нашр — офсет, андозаи А-2.

Мухаррири
навбатдор:
Т. Тўхтаев.
Саҳифабанд-дизайнер:
Х. Тўхтаева.
Мувофиқи ҷадвал —
21.00
Ба чоп сугурда шуд —
21.40

Нишони мо:
100011 ш. Тошқанд,
кўчаи Навоӣ, 30, ошёнаи 4.
Телефонҳо: қабулгоҳ: +998555200337;
Котибот: +998555200336.
Факс: +998555200337.
сайт http://ovozitojik.uz/, e-mail:
ovozitoj@umail.uz, ovozit@list.ru
Индекси обуна 170.
Матбааи таъбуи наشري Ширкати саҳомии «Шарк».
Нишони қорхона: кўчаи Буюк Тўрқон, хонаи 41.

М. ШОДИЕВ.